

Ман мехоҳам зиндагонӣ кунам!

АFEW-Тоҷикистон дар густариши иштироки нашъамандони тазриқӣ дар пешкаш намудани хизматрасонии машварати баробар ва дастгирии иҷтимоӣ мусоидат менамояд.

Ин қисса дар бораи Мавзуна, мизочи барномаи «Коҳиши норасоӣ: тандурустӣ ва ҳуқуқҳои гурӯҳҳои осебпазири аҳоли-2.0» мебошад - қисса дар бораи зане, ки таҷрибаи дарозмуддати истифодаи героин, таҷрибаи тағйирот, хоҳиши бузурги зиндагӣ ва хоҳиши кӯмак намудан ба дигар нашъамандони тазриқӣ дорад, мебошад.

«Ҳангоми кӯдакӣ, ман ва бародаронам аз озмоишҳои душвори зиндагонӣ гузаштем. Падарамон ҳамеша маводи нашъа истифода мебард, модарамон бошад фарош буд. Азбаски маоши модарам кам буд ва пули коркардаи ӯ барои мо кифоя набуд, модарам маҷбур шуд барои пул кор кунӣ ба Россия равад. Пас аз муддате аз рафтани модарам падарам ба зиндон афтод. Ман дар миёни чор бародарону хоҳарон фарзандани калонӣ будам ва ман барои тарбияи хоҳарону бародаронам ҷавобгар шудам», - қиссаашро нақл мекунад Мавзуна.



*Дар акс: Мавзуна, собиқ мизочи барнома, дар айни ҳол машваратчи баробари лоиҳа, ш. Хучанд, 3 майи соли 2018г.
Аксбардор: Давлятова З.*

Дар он вақт Мавзуна дар синфи нӯҳ таҳсил мекард. Онҳо барои хӯрок пул надоштанд, модарашон дер-дер пул мефиристонд. Бо сабаби зарурат, Мавзуна мактабро бас кард ва қарор кард, ки чойи кор ёфта кор кунад ва хоҳарону бародаронашро нигоҳубин кунад.

"Аз сабаби он, ки ман 15-сола будам, ҳеҷ кас манро ба кор қабул намекард. Ман роҳи дигаре наёфта роҳи осонтарро интихоб кардам - фурӯши героин. Ба бародару хоҳаронам нигоҳубин кардан ва боз кор карда барои хӯрокаву либос пул овардан ба ман хеле душвор буд. Барои фаромӯш кардани мушкilot ва каме истироҳат кардан, ман хостам героинро худам чашида бинам. Ҳамин тавр, ман ба ин кор гирифторм шуда будам. Истифодаи гераин ва вобастагӣ ба он ба фурӯш он имконият намедод, ман нашъаро бештар ва бештар истифода мебардам.

Азбаски ман барои нашъа пул намедодам, онҳо ба ман дигар нашъаро барои фурӯш надоданд. Ва он гоҳ ман ба танфурушӣ шурӯъ кардам, то ин, ки ба худ як вояи нашъаро барои истифода харида тавонам".

Аз соли 2011 Мавзуна дар барномаи табобати ҷойивазкунандаи ёрирасон, ки дар шаҳри Хучанд кушода шуда буд, иштирок мекард. Дар воҳӯрии навбатӣ бо духтур, ӯ дар бораи ташкилоти ҷамъиятии «Амали нек», ки ба нашъамандон дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ кӯмак мерасонад, маълумот гирифт.

"Ба "Амали нек» омада ман бори аввал дар тӯли солҳои зиёд бо одамони хуб ва раҳмдил вохӯрдм. Ман ғамхорӣ ва дастгириро нисбати худам ҳис кардам. А ин пеш бо ман ин хел ҳодиса ҳеҷ гоҳ рӯй надода буд. Ман ҳатто аз волидайнӣ худам эҳсосот ва ғамхорию ҳис намекардам "- мегӯяд Мавзуна.

Дар ин ҷо, дар "Амали нек", Мавзуна ташҳиси ВНМОро гузашта дар бораи статуси мусбии ВНМОи худ фаҳмид. Вай машваратҳои зарурии мутахассиси сироятшиносро гирифта аз ташҳисҳои лозимӣ гузашт ва табобати зидди ретровирусиро оғоз намуд.

"Ман ҳар рӯз, бе монеа ба сайти ТҶЁ ташириф меорам ва қабули ТЗРро идома медиҳам. Ман медонам, ки ин барои ман ва саломатии ман зарур аст", - мегӯяд Мавзуна.



На фото: Мавзуна проходите тренинг по социальному сопровождению в МОО «Амали нек», г. Худжанд, 2 мая 2018 г.
Автор фотографии: Давлатова З.

Дар оғози соли 2018, ташкилоти ҷамъиятии

«Амали нек» татбиқи ташаббуси нави AFEW-Тоҷикистонро, ки барои васеъ намудани иштироки нашъамандон дар пешниҳоди хизматрасонии машваратчиёни баробар мусоидат мекунад, шурӯъ намуд. Аз сабабе, ки Мавзуна иштирокчиӣ фаъоли лоиҳа мебошад ва ба табобати зиддиретровирусӣ пайравии баланд дорад, ва инчунин дар соҳаи нашъамандӣ ва ВНМО донишу малакаи хуб дорад, ба ӯ пешниҳод намуданд, ки дар ТҶ «Амали нек» ҳамчун машваратчиӣ баробар кор кунад.

Барои он, ки Мавзуна ҳамчун машваратчиӣ баробар дар сатҳи баланд кор кунад, дастгирии ҳамаҷониба дошта бошад ва худаш ба зӯроварии эмотсионалӣ дучор нашавад, ӯ мунтазам дар тренинг ва омӯзишҳои AFEW-Тоҷикистон ва шарикони ӯ иштирок мекунад.

"Ҳоло ман 15 нафар мизоҷони барнома дорам, ки барояшон доир ба ВНМО, муҳимияти гузаштани ташҳиси ВНМО ва ҳаёт бо ВНМО маълумот медиҳам. Ман мехоҳам зиндагӣ

кунам! Ва бо ин фикр ман ба дигарон кӯмак мекунам!” бо чунин суханон Мавзуна ҳикояи худро ба охир мерасонад.

Маълумотнома: Лоихаи «Коҳиши норасоӣ: тандурустӣ ва ҳуқуқҳои гурӯҳҳои осебпазири аҳоли-2.0», аз ҷониби AFEW-Тоҷикистон бо дастгирии молиявии Вазорати қорҳои хориҷии Нидерландия амалӣ мешавад. Ташкилоти ҷамъиятии «Амали нек» яке аз зермаблағгирандагони лоиха мебошад, ки барои нашъамандони таъриқӣ дар шаҳри Хучанди вилояти Суғд дастгирии иҷтимоӣ ва пешгирии ВНМОро пешкаш менамояд.